

**АСОСХОИ МЕТОДИИ
ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАХОИ
КОМПЮТЕРӢ ДАР РАВАНДИ ТАҖЛИМИ
ФАННИ МАТЕМАТИКА**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ**

**METHODOLOGICAL ASPECTS OF
USING COMPUTER PROGRAMS IN THE
EDUCATIONAL PROCESS**

Калидвоожаҳо: Алгебраи компьютерӣ, математика, информатика, барнома, алгоритм, функция, САК, ТИК, технология

Аз ибтидои аср инҷониб ҷаҳони математикаи компьютерӣ нисбат ба дигар соҳаҳои компьютерӣ ба таври назаррас тағйир ёфт. Самаранокии системаҳои мавҷуда ҷандин баробар зиёд шуда, доираи фаъолияти онҳо натиҷаҳои тадқиқоти навтарини илмиро дар бар гирифта, хеле бой гардид. Барномаҳои нави компьютерӣ барои ҳалли масъалаҳои математикий пайдо шуданд, ки аксарияти онҳо хеле машҳур ва паҳн шудаанд. Дар асоси намуди ҳисобҳо, системаҳои математикаи компьютерӣ (СМ) ба ду синф тақсим мешаванд: бастаҳои муҳандисӣ ва системаҳои алгебраи компьютерӣ. Бастаҳои муҳандисӣ барои самаранок иҷро кардани ҳисобҳои мураккаби адабӣ тарҳрезӣ шудаанд ва системаҳои алгебраи компьютерӣ, неш аз ҳама, ба табдилдиҳии рамзии объектҳои риёзӣ ва ҳалли таҳлилии масъалаҳои марбута нигаронида шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар тадқиқотҳои илми ва ҳисобҳои техникии мутахассисон бештар табдилдиҳии формулаҳо ба назар мерасид, аммо пас аз пойдошии компьютер дикқати асосӣ ба автоматақунонии масъалаҳо дода шуд.

Ключевые слова: компьютерная алгебра, математика, информатика, программа, алгоритм, функция, САК, ИКТ, технология.

С начала века мир компьютерной математики существенно изменился по сравнению с другими компьютерными областями. Эффективность существующих систем возросла в несколько раз, а сфера их деятельности стала очень богатой, включая результаты новейших научных исследований. Появились новые компьютерные программы для решения математических задач, большинство из которых очень популярны и широко распространены. По типу вычислений системы компьютерной математики (ВМ) делятся на два класса: инженерные пакеты и системы компьютерной алгебры. Инженерные пакеты предназначены для эффективного выполнения сложных численных расчетов, а системы компьютерной алгебры, в первую очередь, ориентированы на символьное преобразование математических объектов и аналитическое решение связанных с ними задач. Следует отметить, что в научных исследованиях и технических расчетах специалисты преобразования формул были более распространены, но после появления компьютера основное внимание стало уделяться автоматизации задач.

Keywords: Computer algebra, mathematics, informatics, program, algorithm, function, SAC, ICT, technology.

Since the turn of the century, the world of computer mathematics has changed significantly compared to other computer fields. The efficiency of existing systems has increased several times, and the scope of their activities has become very rich, including the results of the latest scientific research. New computer programs have appeared for solving mathematical problems, most of which are very popular and widespread. Based on the type of calculations, computer mathematics (CM) systems are divided into two

Рахматова Моҳинисо Абдумаҷидовна,
докторант бахши З факултети Таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикии маҳсуси МДТ «ДДҲ ба номи ақад. Б.Гафуров (Тоҷикистон, Хӯҷанд)

Рахматова Моҳинисо Абдумаҷидовна,
докторант 3-го курса факультета начального образования и специальной педагогики ХГУ имени ақад.Б. Гафурова (Таджикистан, Худжанд)

Rahmatova Mohiniso Abdumajidovna, Assistant at the Department of Higher Mathematics and Physics of the M.S.Osimi KHPITTU. 3rd year doctoral student of the Faculty of Primary Education and Special Pedagogy, SEI "KSU named after acad.B. Gafurov, E-mail:rahmatovamohiniso@gmail.com

Калидвоожаҳо: Алгебраи компьютерӣ, математика, информатика, барнома, алгоритм, функция, САК, ТИК, технология

Аз ибтидои аср инҷониб ҷаҳони математикаи компьютерӣ нисбат ба дигар соҳаҳои компьютерӣ ба таври назаррас тағйир ёфт. Самаранокии системаҳои мавҷуда ҷандин баробар зиёд шуда, доираи фаъолияти онҳо натиҷаҳои тадқиқоти навтарини илмиро дар бар гирифта, хеле бой гардид. Барномаҳои нави компьютерӣ барои ҳалли масъалаҳои математикий пайдо шуданд, ки аксарияти онҳо хеле машҳур ва паҳн шудаанд. Дар асоси намуди ҳисобҳо, системаҳои математикаи компьютерӣ (СМ) ба ду синф тақсим мешаванд: бастаҳои муҳандисӣ ва системаҳои алгебраи компьютерӣ. Бастаҳои муҳандисӣ барои самаранок иҷро кардани ҳисобҳои мураккаби адабӣ тарҳрезӣ шудаанд ва системаҳои алгебраи компьютерӣ, неш аз ҳама, ба табдилдиҳии рамзии объектҳои риёзӣ ва ҳалли таҳлилии масъалаҳои марбута нигаронида шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар тадқиқотҳои илми ва ҳисобҳои техникии мутахассисон бештар табдилдиҳии формулаҳо ба назар мерасид, аммо пас аз пойдошии компьютер дикқати асосӣ ба автоматақунонии масъалаҳо дода шуд.

Ключевые слова: компьютерная алгебра, математика, информатика, программа, алгоритм, функция, САК, ИКТ, технология.

С начала века мир компьютерной математики существенно изменился по сравнению с другими компьютерными областями. Эффективность существующих систем возросла в несколько раз, а сфера их деятельности стала очень богатой, включая результаты новейших научных исследований. Появились новые компьютерные программы для решения математических задач, большинство из которых очень популярны и широко распространены. По типу вычислений системы компьютерной математики (ВМ) делятся на два класса: инженерные пакеты и системы компьютерной алгебры. Инженерные пакеты предназначены для эффективного выполнения сложных численных расчетов, а системы компьютерной алгебры, в первую очередь, ориентированы на символьное преобразование математических объектов и аналитическое решение связанных с ними задач. Следует отметить, что в научных исследованиях и технических расчетах специалисты преобразования формул были более распространены, но после появления компьютера основное внимание стало уделяться автоматизации задач.

Keywords: Computer algebra, mathematics, informatics, program, algorithm, function, SAC, ICT, technology.

Since the turn of the century, the world of computer mathematics has changed significantly compared to other computer fields. The efficiency of existing systems has increased several times, and the scope of their activities has become very rich, including the results of the latest scientific research. New computer programs have appeared for solving mathematical problems, most of which are very popular and widespread. Based on the type of calculations, computer mathematics (CM) systems are divided into two

classes: engineering packages and computer algebra systems. Engineering packages are designed to efficiently perform complex numerical calculations, and computer algebra systems are primarily focused on the symbolic transformation of mathematical objects and the analytical solution of related problems. It should be noted that in scientific research and technical calculations of specialists, transformations of formulas were more common, but after the advent of the computer, the main attention began to be paid to automating tasks.

Алгебраи компьютерй дар миёнаҳои аспи 20 дар чорроҳаи математика ва информатика ба вучуд омадааст. Ин илм дар бораи алгоритмҳои самараноки хисобкуни объектҳои математики мебошад. Синонимҳои истилоҳи алгебраи компьютерй «хисобҳои рамзӣ», «хисобҳои аналитикӣ», «табдилдиҳии аналитикӣ», «хисобкуни расмӣ» мебошанд.

Системаи алгебраи компьютерй (САК) барномаи компьютерй барои хисобкуниҳои ададӣ, яъне иҷрои тағйирот ва кор бо ифодаҳои математики дар шакли аналитикӣ (рамзӣ) мебошад. Системаҳои алгебраи компьютерй дар соҳаҳои зерини математика истифода мешаванд: интегралҳо, геометрияи аналитикӣ, лимит, фактириали бисёраъзӣ, тақсимкунандай калонтарини умумӣ, усули Гаусс, муодилаҳои дифференсиалий, ҳосилаҳои функцияҳои элементарӣ, ҳосилаи хусусӣ ва ғ.

Инкишофи фаъоли системаҳои алгебраи компьютерй дар охири солҳои 60-ум оғоз ёфт. Аз он вақт инчониб, шумораи зиёди системаҳои гуногун таъсис дода шуданд, ки дараҷаҳои гуногуни тақсимотро гирифтанд; баъзе системаҳо инкишофро идома медиҳанд, дигарон мемиранд, навашон доимо пайдо мешаванд.

Математикаи компьютерй маҷмуи усулҳо ва воситаҳоест, ки омода кардани алгоритмҳо ва барномаҳоро барои ҳалли масъалаҳои математикии ҳама гуна мураккабӣ ва дар аксари ҳолатҳо бо дараҷаи баланди визуализатсияи ҳама марҳилаҳои ҳалли мушкилот таъмин мекунанд. Системаҳои математикии компьютерй ҳамчун як синфи нармағзори маҳсусгардонидашуда барои кори инфиродӣ танҳо дар ибтидои солҳои 80-уми аспи 20 ба вучуд омадаанд. Ба ин ҳамзамон пайдоиши саноати компьютерҳои фардӣ (ФК) мусоидат кард, ки барои дастраси кардани чунин системаҳо ба корбарони оммавӣ роҳ қушод.

Мақсад, тарзи кор кардани системаҳои алгебраи компьютерй, ҳадафи асосии системаҳои алгебраи компьютерй (САК) кор бо ифодаҳои математики дар шакли рамзӣ мебошад. Намудҳои асосии маълумотҳои САК рақамҳо ва ифодаҳои математикиро дар бар мегиранд. СКА чунин кор мекунад: –объектҳои математики (ифодаҳои алгебравӣ, силсила, муодилаҳо, векторҳо, матрисаҳо ва гайра) ва дастурҳо оид ба чӣ кор кардан бо онҳо аз тарафи корбар дар забони вуруди система дар шакли ифодаҳои рамзӣ муайян карда мешавад; –тарҷумон ибораҳои рамзӣ ба тасвири дохилий таҳлил ва тарҷума мекунад; –Протессори рамзии система тағирот ё хисобҳои заруриро анҷом дода, бо аломати математики ҷавоб медиҳад (расми 1, 2).

$$\begin{bmatrix} x^2 - y = 0 \\ x^2 - (y - 2)^2 = 0 \end{bmatrix} \underset{\text{solve}, x, y}{\rightarrow} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -2 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\int \frac{x+3}{x^2 - 4x + 4} dx \rightarrow \ln(x-2) - \frac{5}{x-2}$$

$$(x-1) \cdot (x+2) \cdot (x-3)^2 \underset{\text{expand}}{\rightarrow} x^4 - 5x^3 + x^2 + 21x - 18$$

Расми № 1. Намунаҳои табдилдиҳии рамзӣ дар MathCAD

Алгоритмҳои табдилдиҳии дохилий хусусияти алгебрӣ доранд, ки дар номҳои системаҳо инъикос меёбанд. На ҳар як масъалаи математики ҳалли таҳлилӣ дорад, ки бо формализмҳои математикии мавҷуда муайян карда мешавад. Мутахассисони соҳаҳои математикаи амалӣ ва компьютерй яқдилона чунин ақида доранд, ки бисёре аз масъалаҳои амалан муҳимро ба қадри

кофй ба таври аналитикй ҳал кардан мумкин нест; дар беҳтарин ҳолат, онҳоро танҳо бо усулҳои ададӣ ҳал кардан мумкин аст.

Дар мавриди таснифи системаҳои алгебраи компьютерӣ бошад, аз рӯи меъёри таъиноти функционалӣ аксар вакт системаҳои таъиноти умумӣ (универсалӣ) ва маҳсусгардонидашуда чудо карда мешаванд. Машхуртарин системаҳои гурӯҳи якум: Derive, Mathematica, Maple, Macsyma ва насли он Maxima, Scratchpad ва насли он Axiom, Reduce, MuPAD, MathCAD, MATHLAB, Sage, YaCAK, Scientific WorkPlace, Kalamaris. Ин системаҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки дар доираи васеи мавзӯъҳо кор кунед. Системаҳои ҳалли масъалаҳо дар як ё якчанд соҳаҳои алокаманди математикаи рамзӣ СКА маҳсусгардонид шудаанд. Намунаҳои чунин системаҳо инҳоянд: GAP (алгебраи гурӯҳӣ), Кадабра (алгебраи тензорӣ), КАНТ (назарияи алгебра ва ададҳо) ва гайра. Таснифи СКА аз рӯи намуди меъморӣ бештар натиҷаи таърихи ташаккул аст, зеро аксари онҳо дар марҳилаи ҳозира соҳторҳои якхела доранд. Ҳусусияти фарқунаңдай он дар он аст, ки он ядрои худро истифода мебарад ё аз дигарон қарз мегирад. Гузашта аз ин, баъзе дар аввал ядрои як истехсолкунанда доштанд, баъд ба дигараш гузаштанд. Масалан, дар MathCAD ҳисобҳои рамзӣ дар асоси ядрои системаи Maple анҷом дода мешуданд ва аз версияи 14 сар карда ядрои рамзии MuPAD истифода мешуданд.

Соҳтори маъмулии СКА Соҳтори дохилии СКА инҳоянд:

асосии система,
қабати интерфейс,
китобхонаҳои модулҳо ва функцияҳои маҳсуси нармағзор,
бастаҳои васеъкуни,

системаи истинод.

Функцияҳои ядро одатан дар забони мошин нигаронидашуда амалӣ карда мешаванд, зеро барои ба амал баровардани онҳо ҳосилнокии баланди меҳнат талаб карда мешавад. Барои баъзе САК, оптимизатсияи коди мошин, аз ҷумла тавассути қисман татбиқи функцияҳо дар забони ассемблер ё сахтағзор таъмин карда мешавад.

Дар асл, амалисозии операторҳо ва функцияҳои дарунсоҳт мавҷуд аст, ки иҷрои тагироти таҳлилии ифодаҳои математикиро дар асоси системаи қоидаҳои муайян таъмин мекунанд.

Андозаи ядро одатан маҳдуд аст, аммо ба он китобхонаҳои расмиёти иловагӣ ва функцияҳо илова карда мешаванд. Тақсимоти таркиби алгоритмҳои ҳисобкунии рамзӣ, ки аз ҷониби система дастгирӣ карда мешавад, дар байни ядро ва китобхонаҳо мувофиқи принсипи мувозинат кардани кор ва функцияҳо бо дар назардошти ҳолати кунунии сахтағзор маъмултарин амалӣ карда мешавад. Барои аксари САК-ҳои тичоратӣ, алгоритмҳои ҳисобкуни ҷадидӣ ва модулҳои нармағзори ядрои ноу-хауи таҳиягарон мебошанд ва ҳамчун маълумоти бодиқат пинҳоншуда тасниф мешаванд.

Китобхонаҳои модулҳо ва функцияҳои маҳсуси нармағзор, бастаҳои васеъкунидорӣ татбиқи системавии алгоритмҳои коркарди объектҳои абстрактӣ ва ҳалли масъалаҳои стандартии математикий мебошанд.

Китобхонаҳо ва бастаҳо ядроро функционалӣ васеъ мекунанд ва инчунин қобилияти барномасозии алгоритмҳоро на танҳо бо забони худи система, балки бо забони татбиқи он ва барои бисёре аз СКА бо забонҳои асосии барномасозии сатҳи баланд таъмин мекунанд.

Снарядҳои интерфейс барои ҳама вазифаҳои заруриро барои иттилоот ва назорати мутақобилаи байни система ва корбарон дастгирӣ мекунанд, аз ҷумла: вуруд, таҳрир, захира, мубодилаи барномаҳо, истифодаи сахтағзорҳои гуногун.

Функцияҳои асосии системаҳои алгебраи компьютерии СКА имкон медиҳад, ки усулҳои таҳлилий ва ададӣ барои ҳалли масъалаҳо бо истифода аз компьютер, пешниҳоди натиҷаҳо бо аломатҳои математикий, визуализатсияи графикӣ, форматкунии натиҷаҳо ва омодагӣ ба чоп таъмин карда шаванд. Бо истифода аз САК, шумо метавонед дар шакли таҳлилий иҷро кунед:

- сода кардани ифодаҳо ба андозаи хурдтар ё ба шакли стандартӣ овардани онҳо,
- иваз кардани арзишҳои рамзӣ ва ададӣ ба ифодаҳо,
- тайир додани намуди ифодаҳо: ифшии маҳсулот ва ваколатҳо, қисман ва пурраи факторизатсия

•тачзия ба касрҳои одӣ, қонеъ кардани маҳдудиятҳо, навиштани функсияҳои тригонометрӣ аз рӯи нишондиҳандаҳо, табдил додани ифодаҳои мантиқӣ,

- пайдо кардани худуди функсияҳо ва пайдарпайҳо,
- амалиётҳо бо силсила (ҷамъқунӣ, зарб, суперпозиция),

•далели мошини теоремаҳо. Агар масъала ҳалли дақиқи аналитикӣ дошта бошад, корбари КБД метавонад ин ҳалли худро дар шакли равshan ба даст орад (албатта, сухан дар бораи масъалаҳо мешавад, ки алгоритми соҳтани ҳалли онҳо маълум аст). Аксарияти САК инчунин пешниҳод мекунанд:

- амалиёти рақамии дақиқи ихтиёрӣ,
- арифметикии бутун барои ададҳои калон,
- хисоб кардани константаҳои асосӣ бо дақиқи ихтиёрӣ.

Дар СКА шумо метавонед бо арифметикаи дақиқи шинокунанда хисобҳоро анҷом дихед ва дақиқиро муайян кунед; арифметикаи дақиқи ратсионалӣ амалӣ карда мешавад, яъне хисобҳои рақамиро бе талафоти дақиқ иҷро кардан мумкин аст.

Хусусиятҳои СКА асосан хусусияти интерактивии корро дар бар мегиранд - корбар ҳаҷм ё шакли натиҷаҳоро пешакӣ намедонад ва аз ин рӯ, бояд қодир бошад, ки пешрафти хисобҳоро дар ҳама марҳилаҳо танзим кунад, режими қадам ба қадамро муқаррар кунад,-ичрои марҳила бо баромади натиҷаҳои мобайни. Аксарияти СКА дар татбиқи мусоир на танҳо барои омӯзиши масъалаҳои гуногуни риёзӣ ва илмӣ-техникӣ бо истифода аз функсияҳои дарунсоҳт ва иловагӣ татбиқ карда мешаванд, балки инчунин дорои тамоми ҷузъҳои забонҳои барномасозӣ мебошанд - воқеан, онҳо ба мушкилот нигаронида шудаанд.

Мутаассифона, дар бозори Русия системаҳои алгебраи компьютерии оммавӣ танҳо бо барномаҳои хориҷӣ муаррифӣ карда мешаванд. Ин аз он сабаб аст, ки барномаҳои мусоирин ин синф аз чумлаи маҳсулоти мураккабтарини нармағзор мебошанд, ки барои таҳияи онҳо ҳарочоти зиёди зехни, меҳнатӣ ва молиявиро талаб мекунанд. Қуллаи рушди чунин барномаҳо дар авоили солҳои 90-ум ба вуқӯй пайваст, ки ба пошхӯрии СССР ва ба вучуд омадани буҳрони амики иқтисодӣ ва молиявӣ дар Русия рост омад. Дар чунин шароит оғаридани программаҳое, ки бо программаҳои сершумори математикаи компьютерии хориҷӣ рақобат карда метавонанд, қариб имконназарӣ гардид. Бо вучуди ин, ба шарофати бартарии маъруфи системаҳои оператсионии синфи Windows, дар истифодаи барномаҳои математикаи компьютерии хориҷӣ аз ҷониби корбарони русзабон ягон маҳдудияти бунёдӣ вучуд надорад, гарчанде ки баъзе нороҳатиҳо вучуд доранд (масалан, системаҳои кумаки забони англisiy) 3. Дар байни системаҳои универсалии алгебраи компьютерӣ тавонотарин ва баландсифат бастаҳои тиҷории Maple ва Mathematica мебошанд, ки дар тули зиёда аз ҷоряқ аср пайваста таҳия шудаанд. Ин системаҳо ядроҳои худро доранд, бо интерфейси корбар мӯчаҳҳаз шудаанд ва дорои имконоти гуногуни графикӣ ва таҳrirкунӣ мебошанд.

Хусусияти фарқунандаи марҳилаи мусоирни рушди чомеа ин иттилоотиқунонии он мебошад. Дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши равандҳои иттилоотӣ зиёд шуда, талабот ба иттилоот ва воситаҳои истехсол, коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва истифодаи он меафзояд, ки ин боиси пайдоиши технологияҳои нави иттилоотию коммуникатсионӣ мегардад. Ворид намудани технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ (ТИК) ба таълим аз нав дида баромадани усулҳои таълими фанҳои гуногуни риёзӣ ва баҳусус таҳлили математикӣ ва омӯзиши имкониятҳои истифодаи самараноки унсурҳои ТИК дар таълими донишҷӯён ва мактаббачагон тақозо менамояд. Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар таълими математика мантиқи беҳамтои муассири аз худ кардани ин фанро муқаррар намуда, таълим бештар ба қасбомӯйӣ нигаронида мешавад. Ин боиси афзоиши ҳавасмандии омӯзиш мегардад ва хусусиятҳои воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ дар омӯзиш ошкор мегардад. Зарурати истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ дар омӯзиши математика низ аз он иборат аст, ки талаботе, ки чомеа ба сатҳи омодагии риёзии ҳатмкунандагон мегузорад, мунтазам меафзояд. Ин бо имкониятҳои васеи татбиқи амалии математика шарҳ дода мешавад [1, с. 4]. Воситаи асосии ТИК барои муҳити иттилоотии ҳар як муассисаи таълими компьютери фардӣ мебошад, ки иқтидори онро нармағзори дар он наасбушда муайян мекунад, ки маҷмуу воситаҳои технологияи иттилоотӣ мебошад. Маълум аст, ки дастрасии максималии нармағзор яке аз шартҳои муҳимми истифодаи он дар соҳаи илму маориф мебошад. Вобаста ба ин, дар системаҳои мусоирни таълим нармағзори озод фаъолона ҷорӣ карда шуд. Дар ин мақола системаҳои алгебраи компьютерии озод тақсим карда мешаванд. Пеш аз ҳама, таърифи системаҳои алгебраи компьютериро ҷорӣ кардан лозим аст. Мағҳуми системаи алгебраи компьютерӣ (САК) мо воситаҳои мураккаби нармағзорро дар назар дорем, ки коркарди автоматиқунонидашуда, аз ҷиҳати технологӣ ягона

ва пецидаи масъалаҳои математикиро ҳангоми муайян кардани шартҳои онҳо бо забони маҳсуси корбарӣ таъмин мекунанд [3, с.40]. Имрӯз дар байни САҚ-и универсалий машҳуртарињо Matlab, MathCad, Maple, Mathematica ва Derive мебошанд. Matlab вазифаҳои гуногуни хисоббарориро барои дастгирии корҳои илмӣ ва муҳандисӣ, аз ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот то таҳияи барномаҳо иҷро мекунад. Муҳити Matlab хисобҳои математикӣ, визуализатсия ва забони пуркуввати техникиро муттаҳид мекунад. Интерфейсҳои дарунсоҳт ба шумо имкон медиҳанд, ки маълумотро аз дастгоҳҳои беруна, файлҳо, пойгоҳи додаҳои беруна ва барномаҳо зуд дастрас ва дарёфт кунед. Matlab дорои доираи васеи барномаҳо, аз ҷумла коркарди сигнал ва тасвирҳои рақамӣ, тарҳрезии системаи идоракунӣ, илмҳои табииӣ, молия, иқтисад ва асбобсозӣ мебошад. Меъмории қушода истифодай Matlab ва маҳсулоти марбутаро барои омӯхтани маълумот ва зуд эҷод кардани абзорҳои фармоиши рақобатпазир осон мекунад. Mathcad як системаи хисоббарории бисёрфункционалии интерактивӣ мебошад, ки ба туфайли алгоритмҳои дарунсоҳт ба шумо имкон медиҳад, ки шумораи зиёди масъалаҳои математикиро бидуни муроҷиат ба барномасозӣ ба таври аналитикӣ ва ададӣ ҳал кунед. Ҳуҷҷати кории Mathcad китоби электронӣ бо формулаҳои зинда мебошад, ки дар он ҳисобҳо ба таври худкор бо тартиби навиштани ифодаҳо иҷро карда мешаванд. Он дорои интерфейси одӣ ва қулай, навиштани ифодаҳо бо истифода аз рамзҳои стандартии математикӣ, графикай хуби ду ва сеченака, қобилияти пайвастшавӣ ба оғис ва барномаҳои тарҳрезии умумӣ, инчунин ба Интернет мебошад. Mathcad маҷмуи абзорҳои пуркувватро барои хисобҳои техникӣ бо навиштани формулаи чопӣ ва муҳаррири матнии фасех ва мукаммалро муттаҳид мекунад. Maple як системаи пуритидори хисоббарорӣ мебошад, ки барои коркарди лоиҳаҳои мураккаби хисоббарорӣ бо истифода аз усулҳои таҳлилий ва ададӣ пешбинӣ шудааст.

Дар айни замон раванди «семиотизатсия»-и ҷомеа - пайдоиш ва рушди системаҳои сершумори алломатҳо ҷараён дорад, ки ба шарофати он «майдони иттилоотӣ»-и бисёрҷониба ташаккул мёбад, ки муҳити мушахҳаси иттилоотии шахс мебошад. Азбаски имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ беканоранд, мушкилоти мутобиқсозии иттилоотии (коммуникатсионӣ) шахс дар ҷомеа ба миён меояд. Ҷомеаи муосир дарк кардааст, ки ояндаро бе иттилоотонии тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон тасаввур кардан гайриимкон аст. Маҷрои иттилооте, ки инсон ҳар рӯз, ҳар соат бо он дучор мешавад, беш аз пеш тавонотар мешавад. Ҷараёни босуръати иттилоот ба он оварда мерасонад, ки ҳар сол фарқияти байни ҳаҷми умумии донишҳои илмӣ ва қисми он, ки дар муассисаи таълимӣ гирифта мешавад, зиёд мешавад.

Донишҷӯи муосир бояд:

- ба вазъиятҳои гуногуни зиндагӣ мутобиқ шуда тавонанд;
- системаи маводи зарурии фанниро мустақилона аз худ кунанд ва дониш барои ҳалли масъалаҳои амалӣ дошта бошад;
- дорои малакаҳои бартараф кардани қолабҳои тафаккур;
- ташаккул додани қобилияти мутобиқшавӣ дар муҳити тағйирёбандай иттилоот; шахси фасех, сайёр, фахмиш, таҳаммулпазир, ташаббускори эҷодкор, рақобатпазир будан.

Технологияҳои иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон, маҳсусан дар соҳаи маориф аҳамияти хосса доранд. Ба шарофати технологияҳои иттилоотӣ ва Интернет донишҷӯён имкон доранд, ки дар лоиҳаҳо якҷоя кор кунанд (локализатсияи шарик муҳим нест), дастрасӣ ба бонкҳои иттилоотӣ на танҳо мактаб ё донишгоҳи худ, балки ба дигар манбаъҳо дар доҳили қишивар ва хориҷа. Онҳо метавонанд дар телеконференсияҳо иштирок кунанд.

Ҳусусияти таълими салоҳиятнокӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ дар он аст, ки донишҷӯён донишҳои омодаи пешниҳодкардаи муаллимро аз худ намекунанд, балки шароити пайдоиши ин донишҳо пайгирий карда мешаванд. Барои ташаккул ва инкишофи сифатҳои шахсии хонандагон дар раванди фаъолияти таълимӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.

Истифодаи технологияи информатсионӣ ба муаллим барои ба таври аёни пешниҳод намудани воҳидҳои дидактикаи зарурии иттилооти таълимӣ, зиёд кардани таваҷҷуҳи хонандагон ба математика, ба ҷамъ овардани далелҳо ва усулҳои фаъолият аз рӯи модел мусоидат мекунад.

Ҳангоми истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим тағйироти назаррас дар раванди таълим ба амал меояд:

- ба инкишофи тафаккур, хаёлот ҳамчун асоси асоси равандхой маърифатӣ барои омӯзиши босифат заруранд;
- ташкили самараноки фаъолияти маърифатӣ ва мустақилонаи хонандагон таъмин карда мешавад;• қобилияти ҳамкорӣ нишон медиҳад, такмили худ, эҷодкорӣ ва гайра.

Ҳангоми истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ҳама марҳилаҳои асосии дарс то ҳол нигоҳ дошта мешаванд. Дар доираи дарси анъанавӣ вариантҳои электронии як қисми маводи таълимӣ раванди азҳудкуни донишро ҳамаҷониба ва самаранок мегардонанд. Онҳо ба мо имкон медиҳанд, ки дар бораи ташаккули салоҳиятҳои асосии донишҷӯён сухан ронем, ки аз ҷумла:

қобилияти тафаккури системавӣ, мустақил амалҳо дар шароити номуайянӣ ва пешгӯинашаванда;• омода будан ба масъулият барои кори иҷрошуда;

•қобилияти мустақилона ва самаранок ҳал кардани мушкилоте, ки ба миён меоянд.

мушкилот дар раванди фаъолияти амалий;•тайёр будан ба ҳамкории мусбат ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон;•қобилияти зуд ва самаранок қабул кардани қарорҳо, саҳми фаъолона дар ҳалли низоъҳо, дар ҳалли мушкилоти ба миённомада;

•қобилияти зуд ва ҷандир истифода бурдан дониш ва таҷрибаи худ дар ҳалли масъалаҳои амалий;•тайёр будан ба дониши нав ва талош барои такмили худ;

•дарки аҳамияти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва азҳудкуни онҳо дар раванди таълим;•қобилияти худбаҳодиҳии субъективӣ, инъикос ва гайра.

Дар дарсҳои математика бо ёрии компьютер масъалаи набудани визуализатсияи мобилиро ҳал кардан мумкин аст, вақте ки қӯдакон бо роҳбарии муаллим шаклҳои геометриро бо усули суперпозитсия муқоиса мекунанд ва муносибатҳои маҷмуиро дар экрани монитор. Компьютер инҷунин як анҷезаи тавонони эҷодиёти қӯдакон аст. Экран дикқатро ба худ мекашад, ки баъзан ҳангоми кор бо синф аз фронт ба ин ноил шудан мумкин нест. Табдилдиҳии экранро дар матни номуносӣ зуд иҷро кардан мумкин аст ва ҷумлаҳои нобаробарро ба матни мувоғиқ табдил медиҳанд. Аммо барои он ки хонандагони синғҳои ибтидой тавонанд компютерро ба ҳайси ёвари таълим мувоғики хоҳишҳои худ истифода баранд, бояд барои таъмини ҳамаҷонибаи малакаҳои корбарии онҳо ғамхорӣ кард. Қӯдакон имрӯз ҳақ доранд аз воситаҳои муосири меҳнат истифода баранд. Бо ёрии воситаҳои муосири техникӣ ва аудиовизуалӣ ва усулҳои пуршиддати таълим метавон шавқи хонандагонро ба вуҷуд оварда, ба азҳудкуни мавод мусоидат намояд [6].

Дарсҳои мултимедиявӣ ба ҳалли вазифаҳои дидактикаи зерин мусоидат мекунанд:

- дар бораи ин фан дониши ибтидой гиранд;
- ба низом даровардани донишҳои ҳосилшуда;
- ташаккул додани малакаҳои худдорӣ;
- ташаккул додани ҳавасманӣ барои омӯзиши умумӣ ва математика дар бавижা;

•ба талабагон дар кори мустақилона аз рӯи материали таълимӣ ёрии таълимиу методӣ расонанд. Технологияҳои иттилоотӣ иттилоотро дар шаклҳои гуногун пешкаш мекунанд ва ба ин васила раванди таълимро самараноктар мегардонанд. Сарфай вақт барои омӯзиши маводи мушахҳас ба ҳисоби миёна 30% -ро ташкил медиҳад ва дониши гирифташуда дар хотира хеле дарозтар нигоҳ дошта мешавад. Дар дарсҳои математика ду намуди технологияҳои иттилоотӣ истифода мешаванд: презентатсия ва слайдҳо. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки маводро ба қӯдакон равшан ва возех фахмонед. Презентатсия дастгирии иттилоотии кори фронталии муаллим бо синф буда, аз слайдҳо иборат аст. Шаклҳои асосии ин иттилоот матн ва расмҳо мебошанд [7]. Таҷрибаи истифодаи презентатсияҳои электронӣ дар Power Point нишон дод, ки сифати дарс беҳтар мешавад. Презентатсияҳои компютерӣ технологияи муосиртарини пешниҳоди иттилоот мебошанд. Шакл ва ҷойи истифодабарии презентатсия дар дарс аз мазмuni ин дарс, аз мақсади дарс гузошташуда вобаста аст. Ҳангоми омӯҳтани маводи нав, истифодаи презентатсия ба шумо имкон медиҳад, ки маводи таълимӣ тасвир карда шавад. Ҳангоми гузаронидани машқҳои шифоҳӣ презентатсия имкон медиҳад, ки вазифаҳо зуд пешниҳод карда шаванд. Презентатсияи таълимӣ метавонад ҳулосаи дарс бошад. Дар ин маврид он аз ҷузъҳои асосии дарси анъанавӣ иборат аст: мавзуъ, ҳадаф, нақшаи дарс, мағҳумҳои асосӣ, вазифаи хонагӣ нишон дода мешавад. Барои дарсҳои математика ҳангоми ташкили кори хонандагон бо графикҳо, расмҳо барои исботи теоремаҳо ва масъалаҳо, диаграмма тартиб додан, ҷадвал истифода бурдан ва гайра зарур аст, ки расмҳои аниматсионӣ истифода шаванд.

АДАБИЁТ:

1. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере образования/Б.С.Гершунский //Информатика и образование, №3, 2008.
2. Исмоилова, С. Истифодаи амсилаи компьютерӣ дар раванди таълим /С.Исмоилова// Вестник Института развития образования (научный журнал), Душанбе – 2020. № 3(31) с.207-212.
3. Исмоилова, С.К. Методикаи ҳалли масъалаҳои омори математикий дар муҳити барномаи Ms Excel дар таълими фанни технологияи информатсонӣ/С.К.Исмоилова.- Худжанд: Нури маърифат XGU 2021. -224 с.
4. Карпов, Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic. – СПб.:БХВ- Петербург, 2009. 400с.
5. Королев, А.Л. Компьютерное моделирование /А.Л.Королев.– М.: ЛБЗ-БИНОМ, 2010. – 230с.
6. Машбиц, Е.И . Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы/ Машбиц, Е.И.- М., 2006.
7. Образовательный сайт компании Ascon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.edu-ascon.ru>, свободный. – Яз. рус.
8. Рахимов, А. А. Компьютерная система Maple как средство формирования творческой самостоятельности в обучении высшей математике студентов технических вузов в условиях кредитной технологии обучения/А.А.Рахимов//Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 57-60.
9. Рахимов, А. А. Методика использования математического пакета MAPLE 17 при изучении темы «Производная и ее применение» в курсе высшей математики для студентов технического вуза / А. А. Рахимов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2020. – № 11. – С. 308-313. – EDN DEDOES.
- 10.Рахимов, А. А. Компьютерное моделирование как один из способов повышения эффективности обучения по высшей математике в техническом вузе / А. А. Рахимов // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2023. – Т. 29, № 2. – С. 132-143. – DOI 10.34216/2073-1426-2023-29-2-132-143.
11. Рахимов, А.А. Пути реализации и основные этапы компьютерного моделирования процесса математической подготовки студентов в техническом вузе. Монография [Текст] / А.А. Рахимов. – Худжанд: Технологический парк ТГУПБП 2023. -297 с.
- 12.Рахимов, А. А. Компьютерное моделирование как условие повышения эффективности обучения высшей математике в техническом вузе / А. А. Рахимов // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2023. – № 4(85). – С. 83-98. – DOI 10.26105/SSPU.2023.85.4.09.
- 13.Рахимов, А. А. Компьютерное моделирование как один из способов математической подготовки студентов в техническом вузе / А. А. Рахимов, Ф. Джалилов, М. М. Комилов // ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ и ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: от ТЕОРИИ к ПРАКТИКЕ: Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 08 июня 2023 года. – Москва: ООО «Академ-пресс», 2023. – С. 122-128.
- 14.Рахимов, А.А., Рахматова М.А., Аминова З.А. и др. Методика использования производной функции одной переменной при решении геометрических задач с использованием информационных технологий / А. А. Рахимов, М. А. Рахматова, З. А. Аминова [и др.] // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 6-2. – С. 1066-1077. – DOI 10.34670/AR.2022.99.31.143.
- 15.Рахимов, А. А. Методические особенности использования компьютерной программы Maple 18 в исследовательской деятельности студентов технических вузов на занятиях высшей математики / А. А. Рахимов // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 6-2. – С. 857-865. – DOI 10.34670/AR.2022.20.64.091.
- 16.Умаров, А. А. Методика моделировании процесса нахождения приближенных значений определённого интеграла с помощью формулы прямоугольников с применением программы Javascript / А. А. Умаров, А. А. Рахимов // Вестник Бохтарского государственного

университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2023. – № 1-1(107). – С. 180-185.

17. Сайт компании MVStudium Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mvstudium.com>, свободный. – Яз. рус.
18. Тыщенко, О.Б. Новое средство компьютерного обучения - электронный учебник/ О.Б. Тыщенко//Компьютеры в учебном процессе, 2008, № 10.- 89-92 с

REFERENCES:

1. Gershuncky B. S. Computerizatsia v sfere obrazovania // Informatika i obrazovaniya №3, 2008.
2. Ismoilova S. K. Istifodai amsilai computer dar ravandi talim // Vestnik institute razvitiya obrazovaniya(nauchniy jurnal), Dushanbe – 2020. № 3(31) s.207-212.
3. Ismoilova S. K. Metodikai hally masalahoi omory matematiki dar muhiti barnomai MS Exel dar talimi fanni tekhnologiyai informatsioni. – Khujand: Nuri marifat HGU 2021. -224 s.
4. Karpov Y.G. Imitacionnoe modelirovanie system. Vedenie v modelirovanie s AnyLogic. – SPB.: BHV- Peterburg 2009. 400s.
5. Korolev A. L. Computernoe modelirovanie. – M.: LBZ-Binom, 2010. – 230s.
6. Mashbits E.I. Coputerizatsia obucheniya: problem b perspektivy. M., 2006.
7. Obrazovatelniy sait companii Ascon [electroniy resurs]. – Rejim dostupa: <http://www.edu-ascon.ru>, svobodniy. – Yaz. rus.
8. Rakhimov A. A. Computernaya Sistema Maple kak sredstvo formirovaniya tvorcheskoy samostoyatelnosti v obuchenii visshey matematiki studentov tekhnicheskikh vuzov v usloviyakh kreditnoy tekhnologii obucheniya / Rakhimov A. A. // Vestnyk natsionalnogo universiteta Tajikistana (nauchniy jurnal), Dushanbe – 2017. № 1(1) s.57-60.
9. Rakhimov A.A. Metodyka ispolzovaniya matematicheskogo paketa MAPLE 17 pri izuchenii temy «Proizvodnaya I ee primenenie» v kurse visshey matematiki dlya studentov tekhnicheskogo vuza. / A. A. Rakhimov // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta (tekhnicheskie nauki), Tula – 2020. Vipusk 11, s.308-313.
10. Rakhimov A.A. Computernoe modelirovanie kak odin iz sposobov povisheniya effektivnosti obucheniya po visshey matematiki v tekhnicheskem vuze// Vestnyk Kostromskogo gosudarstvennogo universyteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika. 2023. T. 29, № 2. C. 132–143. <https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-2-132-143>
11. Rakhimov A.A. Puty realizatsii I osnovnie etapi computernogo modelirovania protsessa matematicheskoy podgotovki studentov v tekhnicheskem vuze. Monografiya [Tekst] / A.A. Rakhimov. – Khujand: Tekhnologicheskiy park TGUPBP 2023. -297 s.
- 12.Rakhimov A.A. Coputernoe modelirovanie kak uslovie povisheniya effectivnosti obucheniya visshey matematike v tekhnicheskem vuze/ A.A. Rakhimov // Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, Surgut - 2023, № 4 (85), s.83-98
- 13.Rakhimov A.A., Jalilov F., Komilov M.M. Coputernoe modelirovanie kak odin iz sposobov matematicheskoy podgatovky studentov v tekhnicheskem vuze/ A.A. Rakhimov, F. Jalilov, M.M. Komilov// Psikhologo – pedagogicheskie i lingvokulturologicheskie issledovaniya: ot teorii k praktike. Materiali XII Vserossiyskoe nauchno – prakticheskoy konferentsii g. Moskva, 8 iyn 2023 g. M.:–2023, s. 122-128.
- 14.Rakhimov A.A., Rakhmatova M.A., Aminov Z.A. и dr. Metodika ispolzovaniya proizvodnoy funksii odnoi peremennoy pri reshenii geometriceskikh zadach s ispolzovaniem informatsionnikh tekhnologiy / A. A. Rakhimov, M. A. Rakhmatova, Z. A. Aminova [i dr.] // Pedagogicheskiy jurnal. – 2022. – T. 12, № 6-2. – C. 1066-1077. – DOI 10.34670/AR.2022.99.31.143.
- 15.Rakhimov A.A. Metodicheskie osobennosti isledovanie kompyternou programm Maple 18 v issledovatelskou deytelnosti studentov texnicheskix vuzov na zanytiyx visshey matematiki / A.A. Rakhimov // Pedagogicheskiy wurnal. 2022.-T.12, №6-2. – C.857-865.
- 16.Umarov A. A. Metodika modelirovaniii protsessa nakhojeniya priblijennikh znacheniy opredelennogo integral s pomoshhy formul pryamougolnikov s primeneniem programmi Javascript / A. A. Umarov, A. A. Rakhimov // Vestnik Bokhtarskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Nosira Khusrava. Seriya gumanitarnykh I ekonomicheskikh nauk. – 2023. – № 1-1(107). – С. 180-185.
- 17.Sayt companii MVStudium Group [Elektroniy resurs]. – rejim dostupa: <http://www.mvstudium.com>, svobodniy. – Yaz. rus.
18. Tishenko O.B. Novoe sredstvo computernogo obucheniya – electroniy uchebnik // Computery v uchebnom protsesse, 2008, № 10, str. 89-92.